

( Силсилаи ҳақиқат : Фақат як пайғом )  
( Бо забони Тоҷики )

Д. Ноҷи Ал-Арфаҷ

Тарҷумаи  
Иброҳим Қаҳҳори

Таҳқиқ  
Амирҳамзай Ҳомид

# ﴿رسالة واحدة﴾

«باللغة الطاجيكية»

د. ناجي العرفيج

ترجمة: إبراهيم قهاري

مراجعة: أمير حمزة حميدوف

## *Xадя*

- \* Барои касоне, ки бо ихлос ва ростӣ дар  
ҷӯстуҷуи ҳақиқатанд.
- \* Барои инсонҳои соҳиби ақлу маърифат.

## Мундариҷа

Якчанд савол пеш аз мутолиаи китоб.....	3
Дар матни мавзуъ.....	4
Яктонастӣ дар Китоби Муқаддас (аҳди қадим) .....	16
Яктонастӣ дар Китоби Муқаддас (аҳди ҷадид).....	17
Яктонастӣ дар Қуръони Карим.....	19
Хотима.....	20
Хотираи охирин.....	27

## Якчанд савол пеш аз мутолиаи китоб

- 1- Мақсад аз ин "як пайғом" чист?
- 2- Китоби Муқаддас дар бораи он "Як пайғом" чӣ мегӯяд?
- 3- Қуръони Карим чӣ мефармояд?
- 4- Баъд аз ин ҳама фикри ту дар бораи он "Як пайғом" чист?

## *Дар матни мавзуъ*

Баъд аз офариниши Одам пайғоми ягонаи пок дар тули таърихи башарият ба сўи мардум фиристода шуд. Ва аз барои хотиррасон намудани мардум ба ин пайғом ва бозгардонидани онҳо ба сўи роҳи рост, Худованди ягонаи барҳақ пайғамбаронро - мисли Одам, Нуҳ, Иброҳим, Мусо, Исо ва Муҳаммад (дуруд ва саломи Худованд бар онҳо) фиристод, то он пайғоми ягонаро бар мардум бирасонанд. Ва он пайғоми ягона ин буд:



### *Худои ягонаи барҳақ (офариғор)*

Фиристод

Барои расонидани ин пайғом

.....Нуҳ

Худо ягона аст

Фақат як пайғом

.....Иброҳим                   Худо ягона аст

.....Мусо                   Худо ягона аст

.....Исо                   Худо ягона аст

....Муҳаммад                   Худо ягона аст

Дар ҳақиқат Худованд пайғамбарони бо сабру иродаро ва низ дигар пайғамбаронро, хоҳ мо онҳоро бишиносем хоҳ не барои адои якчанд масъулиятҳо фиристодааст. Аз ҷумлаи он масъулиятҳо:

- 1- Қабули ваҳӣ аз ҷониби Худованд ва расонидани он ба қавмҳову пайравонашон.
- 2- Омӯзондани яктонастӣ ва ихлоси ибодат барои Худо бар мардум.
- 3- Намунаи неку хуб будан дар гуфтору кирдорашон, то мардум дар роҳи расидан ба Худо аз онҳо пайравӣ қунанд.
- 4- Раҳнамуд соҳтани пайравони хеш ба сӯи худотарсӣ ва тоъати Худованд ва сарҳам намудан бар фармонҳои Ӯ.
- 5- Омӯзондани аҳкоми дин ва ахлоқи некӯ бар пайравонашон.
- 6- Ҳидоят ва роҳнамоии гунаҳкорон ва мушрикон аз бутпарастӣ ва ғайри он ба сӯи ибодати Худо.
- 7- Ба гуши мардум расонидани ин, ки баъд аз марг зинда хоҳанд гардид ва дар рӯзи қиёмат аз амалҳое, ки дар дунё кардаанд ҳисобу китоб карда хоҳанд шуд. Пас ҳар, ки имон ба Худои ягона овард ва амалҳои нек анҷом дод подоши ӯ биҳишт аст ва ҳар кӣ ба Худованд ширк варзид ва аз амри Ӯ саркашӣ кард ҷойгоҳи вай дузах аст.

## Фақат як пайғом

Ҳамаи пайғамбаронро фақат Худованди ягона оғаридааст ва онҳоро ба сўи мардум бо пайғом фиристодааст. Тамоми коинот бо ҳамаи он махлуқоте, ки дар он аст аз ҳастии Худои оғаридгор сухан меронанд ва ба ягонагии Ӯ гувоҳӣ медиҳанд. Пас Аллоҳ оғаридгори ҷаҳони ҳастӣ ва тамоми он махлуқоти рӯи ҷаҳон мебошад. Мисли инсон ва чорпоён ва ҳашарот ва ... Ва Ӯ оғаридгори марг, ҳаёти фонии ин дунё ва ҳаёти абадии охират мебошад.

Ҳамаи китобҳои муқаддаси яҳудиён ва масеҳиён ва мусулмонон ба ҳастии Аллоҳ ва

ягонагии Ӯ гувоҳӣ медиҳанд.

Он шахсе, ки дар ҷӯстуҷӯи ҳақиқат аст агар маъно ва мағҳуми "Худо"-ро дар Китоби Муқаддас ва Қуръони Карим одилона ва холисона биомӯзад дар ин сурат ӯ метавонад сифатҳои бемислу монанде, ки махсуси Худованд аст ва ҳеч яке аз худоёни гумошташуда ӽро дар он сифатҳо шарик нестанд, ҷудо созад. Инак баъзе аз он сифатҳоро дар инчо зикр мекунем:

- 1) Худои барҳақ оғаридгор аст на махлук
- 2) Худои барҳақ яктост, ҳеч шарике надорад ва чанд адад нест ва на падар асту на писар.


## Фақат як пайғом

- 3)** Аллоҳ аз тасаввуроти махлукот поку мунаzzah аст. Ҳеч ҹашме дар ин дунё Ӧро дида наметавонад.
- 4)** Худованд азалию абадист ва ҳаргиз намемираð ва тағиیر намекунад ва дар ҳеч кадом аз махлукоташ мұчассам намегардад.
- 5)** Худованд зотест, ки ҳама ба Ӧ ниёzmanд ҳастанд, vale Ӧ az ҳамаи махлукоташ бениёз аст ва ҳеч әхтиёче ба күмаки онҳо надорад. Ӧ на падар дорад на модар ва на зану фарзанд. Ҳеч әхтиёч ба обу таом надорад ва ҳаргиз мұхточи ёрии касе нест. Аммо ҳамаи он махлукоти оғаридааш ба Ӧ мұхточанд.
- 6)** Худованд ба сифатҳои бузургию камол ва ҹамолаш бемислу монанд аст. Ҳеч касе дар ин сифатҳо бо Ӧ шарик нест. Ва ҳеч касе аз махлукоташ дар ин сифатҳо бо Ӧ монанд нестанд. Пас ҳеч чиз мисли Ӧ нест.

Мо метавонем ин меъёрхову сифатҳо ( ва ғайри инҳо дигар сифатҳои махсуси зоти Худо)-ро дар инкору ботил гардонидани ҳамаи худоёни дуруғини ғайри Аллоҳ истифода барем.

Холо бигузоред биравем ба ҹұстучүй "як пайғом", ки дар боло зикр шуда буд. Дар ин

пажуҳиш баъзе ибораҳоро аз Китоби Муқаддас ва Қуръони Карим иқтибос меорам. Он ибораҳое, ки ба ягонагии Худованд таъкид мегузоранд. Аммо пеш аз ҳама дўст доштам, ки бо ин хотира дар фикру андешаҳои шумо ширкат варзам:



Шояд баъзе масеҳиён ҳайратзада ва суоломез бигуянд: Бадеҳист, ки Худо якто аст ва мо ба як Худо имон дорем. Пас қазия чист?

Ҳақиқат ин аст, ки банда аз пушти омӯзишу мутолиаҳои зиёдам дар бораи дини масеҳӣ ва низ пас аз баҳсу муноқишаҳои бисёр бо масеҳиён дарёфтам, ки мазмуни "худо" дар назди онҳо (мувофиқи тасаввуроти аксари масеҳиён) ин чизҳои зеринро дарбардорад:

## Фақат як пайғом

- 1) Худои падар.
- 2) Худои писар.
- 3) Худои Рухулқуддус.

Ақли солим ва мантиқи дуруст шахси үйнди да ҳақиқатро ба сүи якчанд савол мекашонад, ки онро аз масеҳиён мепурсад:

- \* Шумо мегүед, ки худо яктыст ва ҳоло он, ки дар амал ба се худо ишора мекунед. Пас ин сухани шумо чи маъно дорад?
- \* Оё Худо яктысту дар се тақсим шудааст, ё ин ки сето асты дар як чисм ҳулул кардааст? (як дар се, ё се дар як)?

Илова ба гуфтаҳои боло ва мувофиқи ақидай аксари масеҳиён ин худоёни сегона вазифаҳо ва шаклҳои гуногун доранд. Мисли:

- 1) Худои Падар = оғаридгор.
- 2) Худои Писар = начотдиҳандай бандагон.
- 3) Худои Рухулқуддус = мушовир ва маслиҳатдех.

Ақидаи ин, ки Масеҳ писари Худост, ё ӯ худост ва ё порае аз Худо аст тамоман бо фармудаҳои Таврот ва Инчил (Библия) зиддият ва таноқуз дорад. Зеро Тавроту Инчил баён доштаанд, ки Худоро ҳеч кас дар дунё намебинад. ва касе овози Ӯро намешунавад:

"Шумо ҳаргиз овози Худоро нашунидаед ва рўи Ўро надидаед."

(Инчили Юҳанно 5:37)

"Хеч касе ҳаргиз Ўро (Худоро) надидааст

ва ҳеч касе наметонад Ўро бубинад."

(Рисолаи аввал ба сўи Тимосовс 6:16)

"Нест касе маро мебинад ва зинда боқӣ  
бимонад. (Хурӯҷ 20:33)

Бинобар ин фармудаҳои зикршуда ва гайри инҳо банда бо тамоми сидқу амонат ва тааҷубомез мепурсам, ки мо чи гуна метавонем байни онҳое, ки мегӯянд "Исо писари Худост" ва байни фармудаҳои Китоби Муқаддас, ки таъкид бар он мекунад, ки ҳеч касе Худоро надида ва на овози Ўро шунидааст, баробарӣ ва яқрангӣ мушоҳида кунем?

\* Оё яҳудиён ва хонадони Исо ва пайравони Ўхуди Исои Масехро (писари Худо чуноне, ки худи онҳо ин ақидаро доранд) надидаанд ва овози ўро нашунидаанд?

\* Чи гуна Таврот ва Инчил мегӯянд, ки Худоро касе надидааст ва овози Ўро касе

нашунидааст ва сипас шахсонеро мебинӣ, ки ақида доранд Исое, ки ўро мардум дида ва

## Фақат як пайғом

овозашро шунидаанд ў худост ё писари Худо? Оё инчо вобаста ба ҳиқиқати вучуди Худо сирри ниҳонест?

Аммо Таврот бошад акси инро таъкид карда аз номи Худованд чунин хабар додааст:

"Ҳамоно ман парвардигорам ва ҳеч худои дигаре нест. Ва ман ба сирру ниҳон сӯҳбат накардам ва ҳадафамро пинҳон нагузоштам... Ҳамоно ман Худоям ва ман ба ҳақ сухан мегўям ва ман ҳар чӣ, ки рост аст ошкор месозам."

(Ишъиё 45:19)

### Пас Ҳақиқат чист?

Лутфан ибораи гузаштаро такроран бихон ва дар атрофи он хуб андеша намо!

Ҳоло биёед бо ҳам сафарамонро дар ҷӯстуҷӯи ҳақиқати Худо дар Китоби Муқаддас ва Қуръони Карим идома диҳем. Умедворам, ки пас аз андешиданатон дар атрофи оятҳову фармудаҳои Китоби Муқаддас ва Қуръони Карим ва низ пас аз мутолиаи нақдӣ, бетарафонга ва боинсофонга намуданатон ин китоби қӯчаки моро, ба

## Фақат як пайғом

фирку андеша ва нукта назарҳои шумо таъсир гузашта бошам.

Банда барои риоя намудани услуби бетарафӣ ва одилона далелҳоро аз Китоби Муқаддас бе ягон таълиқу изофа пешкаш ҳоҳам кард. Хоҳони он ҳастам, ки шумо бо як эҳсоси бетарафӣ ва одилонае, ки ҳеч тасаввурот ва аҳкоми гузаштае бо он даромехта нест, дар атрофи он андеша намоед.

### Худои ягонаи барҳақ дар Китоби Муқаддас (аҳди қадим)

\* "Гуш кун эй Истроил, Парвардигор худои мо парвардигори ягона аст."

(Тасния 6:4)

\* "Оё Худои ягона барои мо рӯҳи зиндагиро наофарид ва моро ризқ надод?"

(Малоҳӣ 2:15)

\* "То шумо бидонед ва ба ман имон оред ва бидонед, ки ҳамоно фақат ман худо ҳастам. Ҳеч худое пеш аз ман нест ва ҳеч худое баъд аз ман нест. Манам Парвардигор. Ва ҳеч начотдиҳанде файри ман нест."

## Фақат як пайғом

(Ишъиё 43:10-11)

\* "Манам аввалу охир ва нест худое ғайри ман. Кист мисли ман?"

(Ишъиё 44:6)

\* "Оё ман парвардигор нестам ва нест худое ғайри ман? Манам некукор ва начотдиҳанда ва каси дигаре нест."

(Ишъиё 45:21)

Оё ибораҳои дигаре  
мисли инҳо ба ёдат  
меояд?

## Худои ягонаи барҳақ дар Китоби Муқаддас (ахди ҷадид)

\* "Ва ҳаёти абадӣ он аст, ки бишиносанд туро танҳо Худои барҳақи ягона ва ин, ки Ясуъ масеҳест, ки ту ӯро фиристодӣ."

(Инҷили Юҳанно 17:3)

\* "Бипарастед Аллоҳро худои шумо ва фақат барои Ӯ адои хидмат кунед!"

(Инҷили Мато 4:10)

\* "Бишунав эй Исройл! Парвардигор, Худои

мо парвардигори барҳақ аст... Пас ба дурустӣ  
Аллоҳ яктост ва нест худои дигаре ғайри Ӯ."  
(Инчили Маркус 12:28-33)

\* "Пас Худо яктост ва миёнҷӣ байнни Худо ва  
мардум яктост. Ва ӯ инсони масеҳ Ясуъ аст."  
(Рисолаи аввал ба сӯи Тимотовс 2:5)

\* "Яке аз онҳо ба назди ӯ (Масеҳ) омад ва ба  
ӯ гуфт: Эй оқои солеҳи ман, чист он кори  
солеҳе, ки ман анҷом диҳам то, ки бар ҳаёти  
абадӣ ноил гардам? Ӯ ҷавоб дод: "Чаро маро  
солеҳ садо мекунӣ? Ҳеч солеҳе нест магар  
якто. Ӯ Аллоҳ аст."

(Инчили Мато нусхай шоҳ Ҷемс 19:16-17)

Оё метавонӣ ибораҳои  
дигаре аз Китоби Муқ  
аддас ба ёд орӣ, ки  
таъкид бар он кунанд,  
ки Худо яктост?  
(на се адад)

\* "(Эй Пайғамбари мо ба ҳалқ) бигу Ӯ Худои  
яктост. Он Худое, ки аз ҳама бениёз аст, вале  
ҳамаи олам ба Ӯ ниёзманд аст. На касе

## Фақат як пайғом

фарзанди Үст ва на Ү фарзанди касе аст. Ва  
хеч кас мислу ҳамтои Ү нест."

(рақами сурә 112 ояты 1-4)

\* "Эй ду рафиқи зиндонии ман, оё худоёни  
парокандаи беҳақиқат беҳтаранд ё Худои  
яктои ғолиб."

(рақами сурә 37 ояти 39)

\* "Ҳамоно Худои шумо яктост."

(рақами сурә 37 ояти 4)

"Оё бо вучуди Худои якто худое ҳаст?

Мушриконро бигу ба даъвои худ бурҳоне  
биоваред агар рост мегӯед."(рақами сурә 27 ояти  
64)

\* "Албатта он касоне, ки гуфтанд Худо  
саввумини сето аст коғир шуданд, зоро  
маъбуде ҷуз Худои ягона нест. Агар аз он чи,  
ки мегӯянд даст барнадоранд азоби дардноке  
ба онҳо бирасад. Ҷаро тавба намекунанд ва ба  
сӯи Худо бознамегарданд ва аз ӯ талаби  
омурзиш намекунанд? Ва Худо бахшандай  
мехрубон аст."

(рақами сурә 5 ояти 73-74)

Дар ҳақиқат ин пайғом (яъне пайғоми  
яктонастӣ) мавзуъи асосӣ дар Қуръони  
Карим аст.

## Хотима

Ин оятхову фармудаҳо ва ғайри инҳо садҳо далелҳои дигар дар Китоби Муқаддас ва Қуръони Карим то дараҷае таъкид мекунанд, ки дигар ҳеч ҷои шакку шубҳае дар ягонагии Худованд бокӣ намемонад. Ва

ин, ки ғайри Худованд худои дигаре вучуд надорад. Зоро ин, ки Китоби Муқаддас мефармояд:

**"Гуш қун эй Исроил! Парвардигор, Худои мо якто аст ва ғайри Ӯ худои дигаре нест."**

(Инчили Маркус 12:28-33)

Ва Қуръони Карим амри Худовандро дар ин фармудааш зикр кардааст:

**"(эй Пайғамбар ба мардум)Бигу Ӯ Худои яктост."**

(112:1)

Китоби Муқаддас натанҳо таъкид бар он мекунад, ки Худо яктост, балки низ таъкид мекунад, ки Худо оғаридгор ва начотдиҳанди ягона аст. (ручуъ ба саҳ.16 шавад)

Ба ин тартиб ошкор мегардад, ки Исоро Худо номидан ё Рухулқуддусро ва ё ғайри ин дуро ҳеч асосе надорад ва ҳеч далеле бар исботи ин қавл нест. Онҳо нестанд ҷуз маҳлуқоте, ки Худованд онҳоро оғарида ва ҳеч амри илоҳӣ дар дasti онҳо нест. Оҳо на

## Фақат як пайғом

худоёнанд ва на инъикоси Худо ё часад барои Худо ва ё монанди Худо. Пас ҳеч чизе монанди Ӯ нест. Чуноне, ки инро Китоби Муқаддас ва Қуръони Карим зикр кардаанд.

Худованд бар қавми яхуд ба сабаби гумроҳ шуданашон ва ғайри Худо худоёни дигарро парастиш намуданашон ғазаб кард?

**"Оташи ғазаби Худо бар онҳо (яхудиён) шуълавар шуд."**

(Агад 25:3)

Ва ҳазрати Мусо (с-с) ҳайқали гусолаи аз тилло соҳтаи онҳоро шикаст.

Аз тарафи дигар бар сари тоифаи масеҳиёни яктопараст азобу шиканҷаҳои фаровоне аз ҷониби душманон расид. Зоро, ки онҳо ба ягонагии Худованд имон оварда буданд ва табдилу дигаргун кардан роҳу равиши яктопарастии Исоро қабул накарданд ва бидъати (яъне чизи нав дар дин доҳил шуда, ки асосе надорад) таслис (сехудой) -ро, ки ба дасти нопоки шахсе бо номи Пулс ва пайравони вай

пайдо шуда буд, рад карданд.

Хулосаи сухан Худованд Одам, Нуҳ, Иброҳим, Мусо, Исо ва Муҳаммад ва ҳамаи пайғамбаронро (саломи Худо нисори эшон бод) барои даъвати мардум ба сӯи имон ба Худои ягона ва танҳо Ӯро бешарик ва ҳамто парастидан фиристода буд. Ана ин аст пайғоми ягонаи онҳо:

Худои барҳақ фақат як тост. Пас ӯро  
бипарастед!

Ҳангоме, ки пайғоми ҳамаи пайғамбарон як бошад, дини онҳо низ якто аст. Пас дини ин пайғамбарон чист?

Моддаи асоси ва ҷавҳари пайғоми онҳо ба асоси "таслими Худо шудан" қоим аст. Калимаи "таслим" калимаест, ки таъбир аз маъни Ислом ва мағҳуми он дар забони арабӣ менамояд. Ва Қуръони Карим таъкид намудааст, ки Ислом дини барҳақест, ки ҳамаи пайғамбарон барои он фиристода шудаанд. Мо метавонем ин ҳақиқати қуръониро дар Китоби Муқаддас низ пайдо кунем. (Ба зудӣ ин ҳақиқатро дар Китоби Муқаддас дар китоби ояндаам дунбол хоҳам кард. Ба хости Худо).

Дар охир бар мо воҷиб аст, ки барои хотири ҳалосӣ ва начот ин пайғоми ягонаро қабул қарда ва бо сидқу ростӣ ба он имон орем. Аммо ин кор ба танҳоӣ басанда нест. Балки бар мо воҷиб аст, ки ба ҳамаи пайғамбарони Худо имон орем. Ва ин имон низ имон ба Муҳаммадро (с-с) дарбар

## Фақат як пайғом

мегирад. Ва инчунин пайравӣ аз роҳнамоии онҳо намудан ва амал ба ҳидоятҳои онҳо. Ин аст он роҳе, ки моро ба ҳаёти хушбахтии абадӣ мерасонад.

Пас эй шахсе, ки бо ихлос дар ҷӯстуҷӯи ҳақ иқат ҳастӣ ва дӯстдори наҷот ҳастӣ, шояд ки ҳоло дар ин бора пеш аз даст рафтани фурсат фикру надеша мекунӣ? Пеш аз марге, ки ногаҳон меояд. Кӣ медонад, ки кай ба сарат ҳоҳад омад?

Баъди андешидану назарсанҷӣ кардан дар ин амри муҳим ва бо ақли солиму дили содик, акнун метавонӣ иқрор кунӣ, ки Худо яктост, ҳеч шарике надорад ва ҳеч фарзанде надорад. Ва ба Худованд имон орӣ ва танҳо Ӯро бипарастӣ ва ба Муҳаммад мисли Нуҳ, Иброҳим, Мусо, Исо ва дигар пайғамбарон имон биорӣ.

\* Ҳоло метавонӣ ин ибораи зеринро -агар ҳоҳӣ- ба забон орӣ:

Гувоҳӣ медиҳам, ки нест маъбуде  
барҳақ ҷуз Аллоҳ ва гувоҳӣ медиҳам,  
ки Муҳаммад пайғамбари Худост.

Ин гувоҳӣ қадами аввал дар роҳи расидан ба ҳаёти ширини абадӣ ва калиди ҳақиқии дарҳои бихишт аст.

\* "Ба он бандагонам, ки исроф бар нафси худ кардаанд бигу; ҳаргиз аз раҳмати Худо ноумед набошед, албатта Худо ҳама гуноҳони шуморо ҳоҳад баҳшид, ки Ў Худои бисёр баҳшанда ва меҳрубон аст. Ва ба даргоҳи Худои худ бо тавба ва инобат бозгардед ва таслими амри Ў шавед пеш аз он, ки азоби қаҳри Худо фаро расад ва ҳеч он замон нусрат наёбед. Ва беҳтарин китоберо, (Куръон), ки бар шумо аз ҷониби Худо нозил шудааст пайравӣ қунед пеш аз он, ки ногаҳон азоби қаҳри Худованд бар шумо фурӯд ояд ва шумо огоҳ набошед."

Чизи дигар.....

## Хотираи охир

Шояд дар зеҳни баъзе шахсони ростқавлу ҳақиқатҷӯ пас аз мутолиаи хубу дақиқи ин "Як пайғом" чунин саволҳо хутур кунад:

- Ҳақиқат чист?
- Ҳато дар кучост?
- Чи бояд кард?

Ба зудӣ -Худо ҳоҳад- ба ин саволҳо ва ғайри инҳо дар китобҳои ояндаам посух ҳоҳам гуфт.

ФАҚАТ ЯК ПАЙҒОМ